



**БОНКИ РУШДИ
ТОҶИКИСТОН**

“ТАСДИҚ ҚАРДА ШУДААСТ”



Бо Қарори Маҷлиси умумии ғайринавбатии
саҳмдорони ҶСП «Бонки рушди Тоҷикистон»
Протоколи № 10 аз 27 декабри соли 2024

ОИННОМАИ

Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи
«Бонки рушди Тоҷикистон»

Душанбе – 2024

1. Муқаррароти умумӣ

- 1.1. Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи «Бонки рушди Тоҷикистон» дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон» таъсис дода шудааст.
- 1.2. Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи «Бонки рушди Тоҷикистон», ки минбаъд «Бонк» номида мешавад ва дар фаъолияти худ қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ва Оинномаи мазкурро ба роҳбарӣ мегирад.
- 1.3. **Номи пурраи расмӣ Бонк:**
 - бо забони тоҷикӣ: Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи «Бонки рушди Тоҷикистон»;
 - бо забони русӣ: Закрытое акционерное общество «Банк развития Таджикистана»;
 - бо забони англисӣ: Closed joint stock company «Development Bank of Tajikistan».
- 1.4. **Номи мухтасари расмӣ Бонк:**
 - бо забони тоҷикӣ: ҶСП «Бонки рушди Тоҷикистон»;
 - бо забони русӣ: ЗАО «Банк развития Таджикистана»;
 - бо забони англисӣ: CJSC «Development Bank of Tajikistan».
- 1.5. Бонк ба низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон шомил буда, бе мӯҳлат таъсис дода мешавад ва фаъолияти худро дар асоси иҷозатномае, ки Бонки миллии Тоҷикистон додааст, амалӣ менамояд.
- 1.6. Саҳмиядорони Бонк шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ, резиденту ғайрирезидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон буда метавонанд.
- 1.7. Мақсади асосии Бонк ба даст овардани фоида бо роҳи амалӣ намудани фаъолияти бонкӣ доир ба ҷалб намудани амонат ва пасандозҳо ва истифодаи (ҷойгиркунии) онҳо аз номи худ бо шартҳои пулакӣ ва бозгашт дар мӯҳлати муайян, инчунин анҷом додани амалиёти дигари бонкӣ мебошад.
- 1.8. Бонк дорои мӯҳри мудаваар мебошад, ки дар он номи пурраи фирмавии Бонк бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, шакли ташкилию ҳуқуқии он сабт гардидааст. Инчунин Бонк штамп, баргаҳо (бланкҳо) бо номи худ, нишони худ ва дигар воситаҳои аёни ба он монандро дорад.

- 1.9. Маҳали ҷойгиршавии Бонк: 734000, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Пушкин, бинои 20.
- 1.10. Бонк дорои филиалҳои зерин мебошад:
- Филиали Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи “Бонки рушди Тоҷикистон” дар шаҳри Душанбе,
 - Филиали Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи “Бонки рушди Тоҷикистон” дар шаҳри Бохтар;
 - Филиали Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи “Бонки рушди Тоҷикистон” дар шаҳри Хуҷанд;
 - Равзанаи бонкии исломӣ - Филиали Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи “Бонки рушди Тоҷикистон” дар ноҳияи И.Сомони шаҳри Душанбе, ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон амалиёти бонкии исломиро амалӣ менамояд.

2. Вазъи ҳуқуқӣ

- 2.1. Бонк шахси ҳуқуқӣ ва дорои молу мулки алоҳида мебошад, ки дар тавозуни мустақили он ба ҳисоб гирифта шуда, метавонад аз номи худ ҳуқуқҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкиро ба даст орад, дорои ўҳдадорӣ бошад, дар суд ҳамчун даъвогар ва ҷавобгар баромад кунад.
- 2.2. Бонк аз рӯи ўҳдадориҳояш бо тамоми молу мулкаш масъулият дорад. Бонк соҳибмулки молу мулкест, ки саҳмиядорон зимни ташаккули сармояи оинномавӣ ба сифати пардохти ҳаққи саҳмияҳо ба ӯ додаанд, инчунин соҳиби молу мулке мебошад, ки бо асосҳои дигар ба даст овардааст. Дар иртибот ба молу мулки Бонк саҳмиядоронаш дорои ҳуқуқи ўҳдадориҳое мебошанд, ки мўҳтавоияшонро қонунгузорӣ ва Оиннома муайян намудаанд.
- 2.3. Саҳмиядорони Бонк аз рӯи ўҳдадориҳои Бонк ҷавобгарӣ надоранд ва танҳо таваккали хавфи марбут ба фаъолияти Бонкро дар доираи арзиши саҳмияҳои худ бар дӯш доранд. Бонк аз рӯи ўҳдадориҳои давлат ва давлат аз рӯи ўҳдадориҳои Бонк ҷавобгар намебошанд, ба истиснои ҳолатҳое, ки агар онҳо чунин ўҳдадориҳоро қабул карда бошанд. Бонк аз рӯи ўҳдадориҳои Бонки миллии Тоҷикистон ва Бонки миллии Тоҷикистон аз рӯи ўҳдадориҳои Бонк ҷавобгар намебошанд, ба истиснои ҳолатҳое, ки агар онҳо чунин ўҳдадориҳоро қабул карда бошанд.
- 2.4. Бонк бо тартиби муқаррарнамудаи Дастурамали Бонки миллии

Тоҷикистон таҳти №239 ва дар асоси розигии пешакии Бонки миллии Тоҷикистон метавонад ба саҳмияҳо (ҳиссаҳо) ва коғазҳои қимматноки табдилёбандаи дигар шахсони ҳуқуқие, ки дар натиҷаи анҷом додани сармоягузорӣ он ҷамъияти вобаста ё фаръии Бонк мегардад, сармоягузорӣ намояд.

2.5. Бонк бо тартиби муқарраргардидаи қонун метавонад филиалҳо, равзанаҳои бонкии исломӣ таъсис диҳад, намояндагӣҳо ва бонкҳои фаръӣ кушояд.

2.6. Бонк барои оғози фаъолияти филиалҳои худ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд розигии хаттии Бонки миллии Тоҷикистонро гирад.

Бонк барои амалӣ намудани фаъолияти бонкии исломӣ тавассути "равзанаи бонкии исломӣ" дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистонро гирад ва барои оғози фаъолияти ҳар як "равзанаи бонкии исломӣ"-и худ розигии хаттии Бонки миллии Тоҷикистонро гирад.

Бонк барои кушодани намояндагии худ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор аст, розигии Бонки миллии Тоҷикистонро гирад.

2.7. Бонк бе гирифтани розигии пешакии Бонки миллии Тоҷикистон наметавонад берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон филиал, намояндагӣ ё бонки фаръӣ таъсис диҳад.

2.8. Бонк дар хусуси бастанӣ филиалҳо ва равзанаи бонкии исломии худ бояд Бонки миллии Тоҷикистонро хабардор намояд.

2.9. Бонк, филиалҳо ва равзанаи бонкии исломии он метавонанд берун аз маҳалли воқеъгардидаи худ тибқи Тартиби муқаррарнамудаи Бонки миллии Тоҷикистон, воҳидҳои дигари сохтории ҳудро таъсис диҳанд. Воҳидҳои сохтории мазкур аз номи Бонк амалиётҳои алоҳидаи бонкиеро иҷро меkunанд, ки номгӯи онҳо бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.

3. Амалиёти бонкӣ ва дигар аҳдҳо

3.1. Бонк дар сурати доштани иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон метавонад амалиёти зерини бонкиро анҷом диҳад:

- ҷалби амонат ва пасандозҳо;
- додани қарзҳо (таъминшуда ва таъминнашуда), аз ҷумла:
 - а) қарзҳои истеъмоӣ, ипотекаӣ ва байнибонкӣ;
 - б) факторинг;

- в) форфейтинг;
- кушодан ва пешбурди суратҳисобҳои бонкӣ;
- хариду фурӯши воситаҳои зерин барои худ ё муштариён:
 - а) воситаҳои бозори пулӣ (аз ҷумла: чекҳо, векселҳо, ӯҳдадоринаҳо ва тасдиқномаҳои пасандозӣ);
 - б) асъори хориҷӣ;
 - в) саҳмияҳо ва дигар коғазҳои қиматноки интиқолшаванда;
 - г) қарордодҳои форвардӣ, созишномаи своп, фьючерс, опсион ва дигар ҳосилаҳо, ки ба асъор, саҳмияҳо, вомбаргҳо, металлу сангҳои қиматбаҳо ё қурбу меъёрҳои фоизӣ дахлдоранд;
- додани кафолат, баҳисобгирии ӯҳдадориҳои шартӣ, аз ҷумла кафолатҳо ва эътиборномаҳо (аккредитивҳо) барои худ ва муштариён;
- ҳисоббаробаркунӣ ва интиқоли маблағҳо, аз ҷумла интиқоли маблағҳои электронӣ, барориш ва ё хизматрасонии воситаҳои пардохт;
- миёнаравӣ дар бозори пулӣ;
- амалиёти сейфӣ, нигоҳдорӣ ва идоракунии дороиҳо (пул, коғазҳои қиматнок, металлҳо, ҷавоҳирот ва ғайра);
- хизматрасонии амалиёти ба боварӣ асосёфта (идоракунии маблағҳои пулӣ, коғазҳои қиматнок ва ғайра ба манфиати боварикунанда ва дар асоси супориши он);
- ҳар гуна амалиёти дигаре, ки аз амалиёти дар банди мазкур зикршуда бармеоянд ва бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд.
- амалиёти кассавӣ: қабул намудан, аз нав ҳисоб кардан, иваз намудан, бастан ва нигоҳ доштани пулҳои коғазӣ ва тангаҳо;
- қабул намудан (инкассатсия) ва фиристодани пулҳои коғазӣ, тангаҳо ва ашёи қиматбаҳо.

Амалиёти бонкӣ аз ҷониби Бонк дар сурати доштани иҷозатномаи дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон ҳам бо пули миллий ва ҳам бо асъори хориҷӣ метавонад анҷом дода шавад.

3.2. Бонк ғайр аз амалиёти бонкии дар банди 3.1. номбаршуда, ҳуқуқ дорад аҳдҳои зеринро ба амал барорад:

- додани замонат, ки иҷрои ӯҳдадориҳои пулиро дар назди шахси сеюм пешбинӣ менамояд;
- иҷораи молиявӣ (лизинг);

- амалиёт бо металлу сангҳои қиматбаҳо мутобиқи қонунгузорӣ;
 - хизматрасонӣ ба сифати агенти молиявӣ;
 - фаъолияти бонкии исломӣ тавассути "равзанаи бонкии исломӣ" тибқи иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон.
 - хизматрасонӣ ба сифати мушовир ё маслиҳатгари молиявӣ;
 - хизматрасонии иттилооти молиявӣ ва қарзӣ.
- 3.3. Бонк наметавонад таҳти гаврами саҳмияҳои худ ягон ҳел қарз, пешпардохт, кафолатнома ё коғазии қиматноки дигар диҳад ё дигар ӯҳдадорихоро ба зимма гирад.
- 3.4. Бонк ҳуқуқ дорад дар асоси қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти касбиро дар бозори коғазҳои қиматнок амалӣ намояд.
- 3.5. Бонк наметавонад ба фаъолияти истеҳсоли, савдо ва бевосита ба фаъолияти суғурта машғул шавад.

4. Сармояи оинномавӣ.

- 4.1. Сармояи оинномавии Бонк 170 000 000 (Яксад ҳафтод миллион) сомонӣ муайян карда шудааст.
- 4.2. Барои анҷом додани фаъолияти бонкии исломӣ 20 000 000 (бист миллион) сомонӣ ҳисса аз сармояи оинномавии Бонк равона карда мешавад.
- 4.3. Сармояи оинномавии Бонк аз арзиши номиналии саҳмияҳои паҳнкардае, ки саҳмиядорон ба даст овардаанд, мураббаъ мегардад.
- Сармояи оинномавии Бонк андозаи минималии молу мулки Бонкро, ки манфиати кредиторонро кафолат медиҳад, муайян мекунад.
- Бонк наметавонад сармояи худро аз ҳисоби воситаҳои буҷети давлатӣ, фондҳои ғайрибуҷетии давлатӣ, грантҳои, ки ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудаанд, воситаҳои ҷалбшуда ва қарзӣ ташкил ва пурра намояд.
- 4.4. Сармояи оинномавии Бонк метавонад бо роҳи зиёд кардани арзиши номиналии саҳмияҳо ва ё баровардани саҳмияҳои иловагӣ зиёд карда шавад. Қарор дар бораи зиёд намудани сармояи оинномавии Бонк аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмиядорон қабул карда мешавад.
- Қарори зиёд кардани сармояи оинномавии Бонкро бо роҳи паҳн намудани саҳмияҳои иловагӣ Маҷлиси умумии саҳмиядорон

метавонад ҳамзамон бо қабули қарори ба Оиннома ворид кардани муқаррарот оид ба саҳмияҳои эълоншуда, ки мутобиқи қонунгузори барои қабули чунин қарор заруранд ё тағйир додани муқаррарот оид ба саҳмияҳои эълоншуда қабул намояд.

Дар қарор нисбат ба зиёд кардани сармояи оинномавии Бонк бо роҳи паҳн кардани саҳмияҳои иловагӣ бояд миқдори саҳмияҳои оддии иловагӣ паҳнкардашаванда ва саҳмияҳои имтиёзноки ҳар як навъ дар доираи миқдори саҳмияҳои эълоншудаи ҳамин намуд (навъ), усули паҳн кардан, музди паҳн кардани саҳмияҳои иловагӣ, ки тавассути обунаи пӯшида сурат мегирад, аз ҷумла нархи паҳн кардан ё тартиби муайян намудани нархи паҳн кардани саҳмияҳои иловагӣ ба саҳмиядорони дорои ҳуқуқҳои афзалиятнок ва шахсони сеюм барои харидани саҳмияҳои паҳнкардашаванда, шакли пардохти саҳмияҳои иловагии тавассути обунаи пӯшида паҳнкардашаванда, инчунин дигар шартҳои паҳн кардани саҳмия муайян карда шавад.

- 4.5. Сармояи оинномавии Бонк бо роҳи паҳн намудани саҳмияҳои иловагӣ аз ҳисоби молу мулки Бонк зиёд карда мешавад. Сармояи оинномавии Бонк бо роҳи зиёд намудани арзиши номиналии саҳмияҳо танҳо аз ҳисоби молу мулки Бонк зиёд карда мешавад. Маблағе, ки бо он сармояи оинномавии Бонк аз ҳисоби молу мулки Бонк зиёд мегардад, набояд аз фарқи байни арзиши дороии софи Бонк, маблағи сармояи оинномавӣ ва сармояи эҳтиётии Бонк бештар бошад.

Ҳангоми зиёд кардани сармояи оинномавии Бонк аз ҳисоби молу мулки он бо роҳи паҳн кардани саҳмияҳои иловагӣ ин саҳмияҳо байни саҳмиядорон тақсим карда мешаванд. Ҳамзамон ба ҳар саҳмиядор мутаносибан баробари теъдоди саҳмияҳояш саҳмияҳои ҳамон намуд (навъ) тақсим карда мешавад.

- 4.6. Бонк наметавонад даромади софи худро ҳамчун суди (дивиденди) саҳмия байни саҳмиядорони худ тақсим кунад, агар ин гуна амал боиси риоя нашудани меъёри кифоятии сармоя гардад.

- 4.7. Сармояи оинномавии Бонк метавонад бо роҳи кам кардани арзиши номиналии саҳмияҳо ё кам кардани миқдори умумии онҳо ё дар ҳолатҳои пешбиниамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи ба даст овардани қисми саҳмияҳо кам карда шавад. Қарор дар бораи кам кардани сармояи оинномавии Бонк аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмиядорон қабул карда мешавад.

- 4.8. Бонк, дар давоми 30 рӯзи қабул гардидани қарори кам кардани сармояи оинномавии худ вазифадор аст ба таври хаттӣ кредиторонашро дар хусуси кам кардани сармояи оинномавии Бонк ва ҳаҷми нави он огоҳ созад, инчунин дар нашрияҳои барои чопи маълумот дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ таъингардида дар хусуси қарори қабулшуда маълумот дарҷ намояд.
- 4.9. Агар дар интиҳои соли молиявии дувум ва ҳар як соли молиявии навбатии минбаъда мувофиқи тавозуни муҳосибии солона, ки барои тасдиқ ба саҳмиядорони Бонк пешниҳод шудааст, ё мувофиқи натиҷаҳои санҷиши аудиторӣ арзиши дороии софи Бонк аз сармояи оинномавиаш кам шавад, Бонк камшавии сармояи оинномавиашро то ҳадде эълон мекунад, ки аз арзиши дороии софаш зиёд нест. Дар ин сурат камкунии сармояи оинномавӣ тавассути пасткунии арзиши номиналии саҳмияҳо анҷом мегирад.

5. Саҳмияҳои Бонк

- 5.1. Бонк саҳмияҳои оддӣ мебарорад ва ҳуқуқ дорад намудҳои гуногуни саҳмияҳои имтиёзнокро барорад.
Арзиши умумии номиналии саҳмияҳои имтиёзноки паҳнкардашуда набояд аз 25 (бисту панҷ) фоизи сармояи оинномавии Бонк бештар бошад.
- 5.2. Арзиши номиналии ҳар як саҳмияи оддӣ 50 (панҷоҳ) сомони ро ташкил медиҳад.
Шакли барориш – ғайриҳуҷҷатӣ.
- 5.3. Саҳмияҳои Бонк 3 400 000 (се миллиону чорсад) адад саҳмияҳои оддии номиро ташкил медиҳад.
- 5.4. Бонк мувофиқи қонунгузори Тоҷикистон ҳуқуқ дорад коғазҳои қиматноки баровардашро бо шартҳои дар тарҳи барориши дахлдор пешбинӣ шуда аз як намуд ба намуди дигар табдил диҳад.
Табдили саҳмияҳои имтиёзнок ба вомбаргҳо иҷозат дода намешавад. Табдили саҳмияҳои имтиёзнок ба саҳмияҳои оддӣ ва саҳмияҳои имтиёзноки навъҳои дигар тибқи қонунгузорӣ дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ ва оинномаи Бонк ва дар сурати азнавташкилшавии Бонк иҷозат дода мешавад.
- 5.5. Саҳмияҳои Бонк тақсимнашаванда мебошанд. Дар ҳолате, ки як саҳмия ба якчанд шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ тааллуқ дошта бошад,

ҳамаи ин шахсон нисбат ба Бонк соҳиби як саҳмия ва дорои як овоз доништа мешаванд.

- 5.6. Пардохти арзиши саҳмияҳои Бонк бо пул сурат мегирад. Пардохти арзиши саҳмияҳои Бонк бо молу мулк дигар танҳо дар ҳоле имконпазир аст, ки агар онро қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон пешбинӣ намуда бошад. Саҳмияи Бонк то пардохти пурраи арзиши он ҳуқуқи овоздихиро надорад.
- 5.7. Арзиши пулии молу мулке, ки барои пардохти арзиши саҳмияҳо пешбинӣ шудааст, аз ҷониби Шӯрои нозирони Бонк мутобиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад. Ҳангоми бо пул напардохтани арзиши саҳмияҳо ҷиҳати муайянсозии арзиши бозори чунин молу мулк бояд нархгузори мустақил ҷалб карда шавад. Арзиши пулии молу мулк, ки Шӯрои нозирони Бонк муайян намудааст, наметавонад аз арзиши муайянкардаи нархгузори мустақил бештар бошад. Нарх ва шакли пардохти арзиши саҳмияҳои иловагии Бонк бо қарор дар бораи паҳнкунии онҳо муайян мегардад.
- 5.8. Саҳмияҳои Бонк, ки ҳангоми таъсиси он тақсим шудаанд, бояд дар давоми як сол аз лаҳзаи бақайдгирии давлатии ҷамъияти саҳомӣ пурра пардохта шаванд. Дар сурати уҳдадориҳои худро оид ба пардохт иҷро накардани саҳмиядор:
- 1) Саҳмияи марбути саҳмиядори Бонк то лаҳзаи пардохти пурраи он ҳуқуқи овозро надорад;
 - 2) Дар сурати пардохти нопураи саҳмияҳо дар давоми мӯҳлати муқаррарнамудаи ҳамин банд, ҳуқуқи моликият ба саҳмия ба ихтиёри Бонк мегузарад;
 - 3) Саҳмияҳое, ки ҳуқуқи моликияти онҳо ба Бонк гузаштаасту ҳуқуқи овоз надорад, ҳангоми овоздихӣ ба ҳисоб гирифта намешаванд ва вобаста ба онҳо суди саҳмияҳо ҳисоб карда намешавад.
 - 4) Саҳмияҳои арзишашон пардохтанашударо Бонк бо нархи на пасттар аз арзиши номиналӣ дар мӯҳлати на дертар аз як соли ба даст овардана бояд фурушад. Дар акси ҳол Бонк бояд дар бораи кам кардани сармояи оинномавии худ қарор қабул кунад.

6. Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои Саҳмиядорон

6.1. Саҳмиядорон ҳуқуқ дорад:

- ба феҳристи саҳмиядорони Бонк дохил гарданд;
- суди саҳмияҳоро бо тартиби муқарраршуда аз фаъолияти Бонк гиранд;
- саҳмияҳо ё қисме аз онҳоро бо риоя намудани қоидаҳои муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шахсони ҳуқуқӣ ё воқеии дигар фурушанд ё ба ягон тарзи дигар диҳанд;
- дар бораи фаъолияти Бонк маълумот гиранд, аз ҷумла бо ҳуҷҷатҳое, ки ба фаъолияти Бонк алоқаманд аст, шинос шаванд;
- гузаронидани санҷиши аудити Бонкро аз ҳисоби худ талаб намоянд;
- дар Маҷлиси умумии саҳмиядорон ҳангоми ҳалли ҳамаи масъалаҳое, ки барои овоздиҳӣ пешниҳод мешаванд, бо ҳуқуқи овоздиҳӣ иштирок намоянд;
- даъват кардани Маҷлиси умумии ғайринавбатии саҳмиядоронро талаб намоянд, ба шарте, ки онҳо дорои ҷамъан на камтар аз 10 фоизи саҳмияҳои овоздиҳандаи Бонк бошанд;
- ба мақсади фиристодани намояндаи умумиашон барои иштирок дар Маҷлиси умумии саҳмиядорон дар асоси ваколатномаи бо тариқи дар қонунгузорӣ муайянгардида тасдиқшуда муттаҳид шаванд;
- ба Шӯрои нозирон оиди ба рӯзномаи Маҷлиси умумии саҳмиядорон дохил кардани ин ё он масъала дархости хаттӣ пешниҳод намоянд;
- дар ҳолати афзоиши сармояи оинномавӣ аз ҳисоби фоидаи Бонк ройгон саҳмия гиранд;
- саҳмияҳои Бонкро ба таври афзалиятнок ба даст оваранд;
- тамоми саҳмияҳо ва ё як қисми онро ба шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ васият кунанд;
- аз рӯи навбати ҳуқуқи саҳмияҳо ва мутаносибан ба миқдори саҳмияҳо бо арзиши барҳамдиҳӣ қисми молу мулки Бонкро, ки баъд аз барҳамдиҳии он боқӣ мондааст, бигиранд;
- бо тартиби судӣ ҳуқуқҳои худро ҳифз намоянд, ба суд барои ҳифзи манфиатҳои худ, саҳмиядорон ва ҳуди бонк оид ба

аҳдҳо, ки дар баستاني онҳо манфиати шахсони дар Қонун пешбинигардида вучуд дорад, мурочиат намоянд;

- оид ба фаъолияти бонк тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонун иттилоот ба даст оранд;
- дигар ҳуқуқҳое, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст.

6.2. Саҳмиядорон ӯҳдадоранд, ки:

- муқаррароти Оинномаи мазкур ва дигар ҳуҷҷатҳое, ки фаъолияти Бонкро ба танзим медароранд, риоя намоянд;
- маълумоти махфӣ оид ба фаъолияти Бонкро фош накунад;
- бо тартиби муқарраргадида ӯҳдадорихое, ки нисбат ба Бонк қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Оинномаи мазкур ба зиммаи ӯ вогузор намудааст, иҷро намоянд;
- ба Бонк ҷиҳати ноил гаштан ба мақсадҳои гузоштааш мусоидат намоянд;
- аз амалҳое, ки метавонад ба Бонк зиён оваранд, худдорӣ намоянд.

7. Хусусияти хариди ҳиссаи афзалиятнок

7.1. Ҳар як шахсе, ки мустақилона (инфиродин) ё тавассути ягон кас, ё якҷоя бо як ё бештар шахсон меҳақад бевосита, ё бавосита ҳиссаи иштироки афзалиятнокро дар Бонк ба даст оварад, ё дар натиҷаи ба даст овардани саҳмияҳои (ҳиссаҳои) иловагӣ дорои ҳиссаи афзалиятноки иштирок мегардад, ба Бонки миллии Тоҷикистон дархости хаттӣ манзур менамояд.

7.2. Ҳар як шахсе, мустақилона (инфиродин) ё тавассути ягон кас ё якҷоя бо як ё бештар шахсон меҳақад бевосита ё бавосита ҳиссаи иштироки афзалиятноки худро дар Бонк то ба 20, 33, 50 ё 75 фоизи саҳмияҳои овоздиҳандаи (ҳиссаҳои) Бонк расонад ё мутаносибан аз он бештар зиёд намояд, бояд на кам аз 30 (сӣ) рӯз пеш Бонки миллии Тоҷикистонро ба таври хаттӣ огоҳ намояд.

7.3. Бонк, ки аз пешниҳоди хариди ҳиссаи иштироки афзалиятнок ё пешниҳоди зиёд кардани ҳиссаи мавҷудаи он хабардор мешавад, дар ин хусус фавран ба Бонки миллии Тоҷикистон огоҳиномаи хаттӣ мефиристад.

7.4. Бонк дар ҳолати хабардор шуданаш аз он, ки моликони ӯ, аз ҷумла, моликони ҳиссаи иштироки афзалиятнок минбаъд шахсони аз нигоҳи касбӣ босалоҳият ва боэътимод нестанд, дар

ин хусус фавран Бонки миллии Тоҷикистонро дар шакли хаттӣ огоҳ мекунад.

8. Фоидаи Бонк

- 8.1. Бонк дар тақсимкунии фоидаи соф пурра соҳибхтиёр аст.
- 8.2. Фоидаи Бонк бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.
Фоидаи софи Бонк баъд аз пардохтани андозҳо, пардохтҳои хатмии дигар ба буҷет ва фондҳои ғайрибуҷетӣ, инчунин пардохтпулиҳои дигари пешбиниамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ихтиёри Бонк монда, тибқи тартиби пешбиниамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Оинномаи мазкур метавонад байни саҳмиядорон чун суди саҳмияҳо тақсим шавад, барои ташаққули фондҳои Бонк истифода гардад, ҳамчунин ба мақсадҳои дигар мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон равона шавад.
- 8.3. Қарор дар бораи пардохтани суди (дивиденди) саҳмияҳо, андозаи суд (дивиденд) вобаста аз навъҳои саҳмияҳо ва санаи пардохти онҳоро Маҷлиси умумии саҳмиядорони Бонк қабул менамояд.
Қарор дар бораи пардохтани суди (дивиденди) саҳмияҳои паҳнкардашуда на кам аз як маротиба дар як сол қабул карда мешавад.
- 8.4. Суди (дивиденди) саҳмияҳо аз ҳисоби фоидаи софи Бонк бо пули миллий пардохта мешаванд. Бонк ҳудаш суди (дивиденди) саҳмияҳоро пардохт мекунад.
- 8.5. Бонк дар ҳолатҳои зерин ҳақ надорад оиди пардохти суди (дивиденди) саҳмияҳо қарор қабул намояд (эълон намояд):
- 1) то пурра пардохтани тамоми сармояи оинномавии Бонк;
 - 2) то харида гирифтани ҳамаи саҳмияҳое, ки бояд мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон харидорӣ шаванд;
 - 3) агар дар рӯзи қабули чунин қарор Бонк мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муфлисшавӣ дорои аломатҳои муфлисшавӣ бошад ё агар дар натиҷаи пардохти суди саҳмияҳо аломатҳои зикршуда дар Бонк ба мушоҳида расанд;
 - 4) агар дар рӯзи қабули чунин қарор арзиши дороии софи Бонк аз сармояи оинномавӣ ва фонди захиравии он камтар бошад ё ҳаҷми онҳо дар натиҷаи қабули чунин қарор камтар гардад;

- 5) агар ин гуна амал боиси риоя нагардидани меъёри кифоятии сармоя гардад;
- 6) дар дигар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.
- Бо қатъ гардидани ҳолатҳои дар банди мазкур зикргардида Бонк вазифадор аст дар мӯҳлати на дертар аз 30 рӯз ба Саҳмиядорон суди (дивиденди) эълоншударо пардозад.
- 8.6. Андозаи суди (дивиденди) саҳмияҳо бе назардошти андозҳое, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, муайян карда мешавад.
- 8.7. Аз рӯи суди (дивиденди) пардохтанашуда фоизҳо ҳисоб карда намешаванд. Суди (дивиденди) дар мӯҳлати эътибори даъво талабнашудаи саҳмияҳо моликияти Бонк дониста мешавад.
- 8.8. Бонк ҳангоми зарурият ҳуқуқи таъсис додани фондҳоро дорад. Тартиб, маблағ, таъинот ва сарчашмаҳои ташаккулёбии фондҳои Бонк ҳангоми зарурият бо қарори маҷлиси умумии саҳмиядорон муқаррар мегарданд ва низомномаи фондҳо тасдиқ карда мешаванд.

9. Идоракунии Бонк

- 9.1. Мақомоти идоракунии Бонк инҳо мебошанд:
- Мақоми олий – Маҷлиси умумии саҳмиядорон;
 - Мақоми идора – Шӯрои нозирон, ки аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмиядорон таъсис дода мешавад;
 - Мақоми иҷроия – Раёсат, ки аз ҷониби Шӯрои нозирони Бонк таъсис дода мешавад.
- Мақомоти идоракунии Бонк қомилан дар доираи салоҳияте амал мекунанд, ки онро қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Оинномаи мазкур муайян намудааст.
- 9.2. Ба салоҳияти истисноии Маҷлиси умумии саҳмиядорон масъалаҳои зерин дохил мешаванд:
- 1) ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Оинномаи Бонк;
 - 2) азнавташкилдихии ихтиёрии Бонк;
 - 3) барҳамдиҳии Бонк, таъини комиссияи барҳамдиҳӣ ва тасдиқи тавозуни фосилавӣ ва ниҳоии барҳамдиҳӣ;
 - 4) муайян намудани шумораи аъзои Шӯрои нозирони Бонк, интихоби аъзои он ва пеш аз мӯҳлат қатъ намудани ваколатҳои онҳо;

- 5) муайян намудани миқдор, арзиши номиналӣ, намуди (навъи) саҳмияҳои эълоншуда ва вомбаргҳо ва ҳамчунин ҳуқуқҳои, ки ба ин саҳмияҳо ва вомбаргҳо дода шудааст;
- 6) зиёд кардани сармояи оинномавии Бонк бо роҳи зиёд кардани арзиши номиналии саҳмияҳо ё бо роҳи паҳн кардани саҳмияҳои иловагӣ;
- 7) кам кардани сармояи оинномавии Бонк бо роҳи кам кардани арзиши номиналии саҳмияҳо, бо роҳи як қисми ин саҳмияҳоро бо мақсади кам кардани миқдори умумии онҳо харидани Бонк ва инчунин бо роҳи пардохтани арзиши саҳмияҳои ба дастоварда ё азнавхаридаи Бонк;
- 8) тасдиқи аудитори Бонк ва подошпулии он;
- 9) тасдиқи ҳисоботи солона, ҳисоботи муҳосибавӣ, аз ҷумла ҳисобот дар мавриди фоида ва зарари (ҳисоби даромад ва зарар) Бонк, инчунин тақсими фоида аз ҷумла пардохти (эълони) суди саҳмияҳо ва товони зарари Бонк аз рӯи натиҷаҳои соли молиявӣ;
- 10) маъқул донистани бастанӣ аҳди калон ва аҳде, ки дар анҷомдиҳии он манфиатдорӣ ҳаст;
- 11) Бо тартиби муқаррарнамудаи Дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон таҳти №239 ва дар асоси розигии пешакии Бонки миллии Тоҷикистон сармоягузорӣ ба саҳмияҳо (ҳиссаҳо) ва коғазҳои қиматноки табдилёбандаи дигар шахсони ҳуқуқие, ки дар натиҷаи анҷом додани сармоягузорӣ он ҷамъияти вобаста ё фаръии Бонк мегардад;
- 12) тасдиқи ҳуҷҷатҳои дохилии Бонк, ки фаъолияти мақомоти идоракунии онро ба танзим медароранд;
- 13) пардохти суди (дивиденди) саҳмия;
- 14) дигар масъалаҳои, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Оинномаи мазкур пешбинӣ намудааст.

Қабули қарор оид ба масъалаҳои, ки аз рӯи Оинномаи мазкур ба салоҳияти Маҷлиси умумии саҳмиядорон мансуб мебошад, наметавонанд ба зиммаи мақоми иҷроияи Бонк вогузор карда шаванд.

Маҷлиси умумии саҳмиядорон ҳуқуқ надорад масъалаҳои тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Оинномаи мазкур таҳти салоҳияташ қарорнадоштаро баррасӣ намояд ва вобаста ба онҳо қарор қабул кунад.

- 9.3. Маҷлисиҳои умумии шахсиядорон метавонанд ҳам солона ва ҳам ғайринавбатӣ бошанд.
- 9.4. Маҷлиси умумии ғайринавбатии шахсиядорон тибқи тартиботи муқаррарнамудаи қонун доир мегардад. Маҷлиси умумии ғайринавбатии шахсиядорон бо қарори Шӯрои нозирони Бонк, бо ташаббуси ҳуди Шӯрои нозирон, бо талаби аудитори Бонк, инчунин бо талаби шахсиядорон (шахсиядор), ки соҳиби на камтар аз 10 фоизи шахсияҳои овоздори Бонк дар санаи пешниҳоди талабот мебошанд, доир мегардад.
- 9.5. Иттилоот дар бораи гузаронидани Маҷлиси умумии шахсиядорон бояд на дертар аз 20 рӯз, вале иттилоот дар бораи гузаронидани Маҷлиси умумии шахсиядорон, ки рӯзномаи он дорои масъалаҳои азнавташкилдихии Бонк мебошад, дар муҳлати на дертар аз 30 рӯз то санаи гузаронидани он пешниҳод карда шавад. Дар ҳолатҳое, ки рӯзномаи барои Маҷлиси умумии ғайринавбатии шахсиядорон пешниҳодшуда масъалаи интиҳоби аъзои Шӯрои нозиронро дар назар дорад, иттилоот дар бораи гузаронидани Маҷлиси умумии ғайринавбатии шахсиядорон бояд дар муҳлати на дертар аз 40 рӯз то санаи гузаронидани он пешниҳод гардад.
- 9.6. Шахсиядороне (шахсиядоре), ки дар маҷмӯъ соҳиби на камтар аз 2 фоизи шахсияҳои овоздори Бонк мебошанд, ҳуқуқ доранд ба рӯзномаи Маҷлиси солони умумии шахсиядорон масъала дохил намоянд ва номзадҳоро ба Шӯрои нозирони Бонк пешниҳод кунанд.
- 9.7. Ҳангоми омодагӣ ба гузаронидани Маҷлиси умумии шахсиядорон Шӯрои нозирон инҳоро муайян месозад:
- 1) шакли гузаронидани Маҷлиси умумии шахсиядорон (маҷлис ё овоздиҳии ғоибона);
 - 2) сана, маҳал, вақти гузаронидани Маҷлиси умумии шахсиядорон ва дар ҳолатҳое, ки бюллетенҳои пуркардашуда метавонанд ба Бонк ирсол гарданд, суроғи почта, ки тавассути он метавон бюллетенҳои пуркардашударо фириштад ё дар сурате, ки Маҷлиси умумии шахсиядорон дар шакли овоздиҳии ғоибона гузаронида шавад, санаи баохиррасии қабули бюллетенҳо барои овоздиҳӣ ва суроғи почта, ки ба он бюллетенҳои пуркардашуда ирсол мегарданд;
 - 3) санаи таҳияи рӯйхати шахсоне, ки барои иштирок дар Маҷлиси умумии шахсиядорон ҳуқуқ доранд;

- 4) рӯзномаи Маҷлиси умумии саҳмиядорон;
- 5) тартиби огоҳ намудани саҳмиядорон дар мавриди гузаронидани Маҷлиси умумии саҳмиядорон;
- 6) номгӯи иттилооте (маводе), ки бояд ҳангоми омодагӣ ба гузаронидани Маҷлиси умумии саҳмиядорон ба онҳо пешниҳод гардад ва тартиби пешниҳоди онҳо;
- 7) шакл ва матни бюллетени овоздиҳӣ ҳангоми овоз додан тавассути бюллетен.

9.8. Дар Маҷлиси умумии саҳмиядорон шахсони зерин ҳуқуқи овоз доданро ба масъалаҳои вочибӣ овоздиҳӣ доранд:

- 1) саҳмиядорон – соҳибони саҳмияҳои оддии Бонк;
- 2) саҳмиядорон – соҳибони саҳмияҳои имтиёзноки Бонк дар ҳолатҳои пешбиниамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Саҳмияи овоздори Бонк саҳмияи оддӣ ё саҳмияи имтиёзноке мебошад, ки ба саҳмиядор – соҳиби он ҳангоми ҳалли масъалаҳои вочибӣ овоздиҳӣ ҳуқуқи овоздиҳиро фароҳам меорад.

9.9. Қарори Маҷлиси умумии саҳмиядорон оид ба масъалаҳои вочибӣ овоздиҳӣ бо аксарияти овози саҳмиядорон – соҳибони саҳмияҳои овоздори Бонк, ки дар маҷлис иштирок намудаанд, қабул карда мешавад.

Қарор оид ба масъалаҳои ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Оиннома; азнавташкилкунӣ ихтиёрии Бонк; барҳамхӯрии Бонк; зиёд намудани сармояи оинномавӣ бо роҳи зиёд намудани арзиши номиналии саҳмияҳо, тавассути аз ҷониби Бонк харидорӣ шудани қисме аз саҳмияҳо ба хоҳири коҳиш додани шумораи умумии онҳо, ҳамчунин тавассути пардохти арзиши саҳмияҳои аз ҷониби Бонк харидашуда ё бадастовардашуда аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмиядорон бо аксарияти аз чор се ҳиссаи овози саҳмиядорон – соҳибони саҳмияҳои овоздор, ки дар Маҷлиси умумии саҳмиядорон иштирок намудаанд, қабул карда мешавад.

9.10. Қарорҳои қабулнамудаи Маҷлиси умумии саҳмиядорон, инчунин натиҷаи овоздиҳӣ на дертар аз 45 рӯз аз санаи қабули ин қарорҳо ба маълумоти саҳмиядорон расонида мешавад.

9.11. Қарори Маҷлиси умумии саҳмиядорон метавонад бе гузаронидани маҷлис (иштироки якҷояи саҳмиядорон барои муҳокимаи масъалаи рӯзнома ва қабули қарор оид ба масъалаҳои вочибӣ овоздиҳӣ) тавассути овоздиҳии ғоибона қабул карда шавад.

Маҷлиси умумии саҳмиядорон, ки рӯзномаи он масъалаҳои интихоби Шӯрои нозирон, тасдиқи аудитор ва тасдиқи ҳисоботи солона, ҳисоботи муҳосибавӣ, аз ҷумла ҳисобот дар мавриди ғоида ва зарари (ҳисоби даромад ва зарар) ҷамъияти саҳомӣ, инчунин тақсими ғоида, аз ҷумла пардохти (эълони) суди саҳмияҳо ва товони зарари ҷамъияти саҳомӣ аз рӯи натиҷаҳои соли молиявиро дар бар мегирад, наметавонад дар шакли овоздиҳии ғоибона гузаронида шавад.

- 9.12. Рӯйхати шахсони дорои ҳуқуқи иштирок дар Маҷлиси умумии саҳмиядорон дар асоси маълумоти фехристи саҳмиядорони Бонк тартиб дода мешавад.

Санаи таҳияи рӯйхати шахсони дорои ҳуқуқи иштирок дар Маҷлиси умумии саҳмиядорон наметавонад барвақттар аз санаи қабули қарор оид ба гузаронидани Маҷлиси умумии саҳмиядорон ва бештар аз 50 рӯз муқаррар карда шавад.

Барои таҳияи рӯйхати шахсони дорои ҳуқуқи иштирок дар Маҷлиси умумии саҳмиядорон дорандаи номиналии саҳмияҳо дар рӯзи таҳияи рӯйхат дар бораи шахсоне, ки саҳмияҳоро ӯ ба манфиати онҳо соҳибӣ мекунад, маълумот пешниҳод менамояд.

Рӯйхати шахсони дорои ҳуқуқи иштирок дар Маҷлиси умумии саҳмиядорон номи (номгӯӣ) ҳар як чунин шахс, маълумоти барои ҳаммонандии ӯ зарурӣ, маълумот дар бораи миқдор ва намуди (навъи) саҳмияҳо, ки нисбат ба онҳо ҳуқуқи овоздиҳӣ дорад, суроғаи почта, ки тибқи он иттилоот дар мавриди гузаронидани Маҷлиси умумии саҳмиядорон ирсол мегардад, бюллетени овоздиҳӣ, агар овоздиҳӣ ирсоли бюллетенҳои овоздиҳиро тақозо намояд ва ҳисобот оид ба натиҷаи овоздиҳиро дар бар мегирад.

Дар сурати баъди санаи таҳияи рӯйхат ва то санаи гузаронидани Маҷлиси умумии саҳмиядорон аз шахс ба шахс гузаштани ҳуқуқи соҳибияти саҳмияҳо харидор (саҳмиядори нав) ҳуқуқ дорад талаб намояд, ки номаш ба рӯйхати шахси дорои ҳуқуқи иштирок дар Маҷлиси умумии саҳмиядорон дохил карда шавад.

- 9.13. Саҳмиядор ҳуқуқи дар Маҷлиси умумии саҳмиядорон ҳам шахсан ва ҳам тавассути намояндаи худ иштирок карданро дорад.

Маҷлиси умумии саҳмиядорон дар сурате босалоҳият аст (дорои кворум мебошад), ки дар он саҳмиядорони дар маҷмӯъ дорои беш аз нисфи овозҳои саҳмияҳои овоздори паҳнкардашудаи Бонк иштирок намоянд.

Саҳмиядорон ё намояндаи онҳо, ки ба рӯйхати саҳмиядорон дохил карда шудаанд, ба шарте иштироккунандаи Маҷлиси умумии саҳмиядорон эътироф мегарданд, ки чиҳати иштирок дар он ба қайд гирифта шуда бошанд. Дар Маҷлиси умумии саҳмиядорон, ки дар шакли овоздиҳии ғоибона мегузарад, саҳмиядороне иштирокдошта эътироф мегарданд, ки бюллетенҳояшон то санаи анҷоми қабули бюллетенҳо дастрас шудаанд.

Ҳангоми мавҷуд набудани кворум барои гузаронидани Маҷлиси умумии солонаи саҳмиядорон бояд Маҷлиси умумии саҳмиядорон бо ҳамон рӯзнома такроран гузаронида шавад.

Ҳангоми мавҷуд набудани кворум барои гузаронидани Маҷлиси умумии ғайринавбатии саҳмиядорон бояд Маҷлиси умумии такрории саҳмиядорон бо ҳамон рӯзнома гузаронида шавад.

9.14. Маҷлиси такрории умумии саҳмиядорон ба шарте салоҳиятдор (дорои кворум) ҳисобида мешавад, ки дар он саҳмиядорони дар маҷмӯъ дорои на камтар аз 30 фоизи овозҳои саҳмияҳои паҳнкардашудаи овоздори Бонк иштирок дошта бошанд.

9.15. Овоздиҳӣ дар Маҷлиси умумии саҳмиядорон аз рӯи қоидаи «як саҳмияи овоздор – як овоз» анҷом дода мешавад.

Масъалаҳо дар Маҷлиси умумии саҳмиядорон метавонанд тавассути овоздиҳии кушоди оддӣ (аз он ҷумла бе ҳисобкунии овозҳо) ҳал шаванд, агар раисикунанда ё на кам аз 5 саҳмиядор (ва ё намояндагони ваколатдори онҳо) ё саҳмиядор (саҳмиядорон)-и дорои на кам аз 10 фоизи саҳмияҳо овоздиҳии пинҳониро мувофиқи шумораи саҳмияҳо талаб накунад (накунанд).

10. Шӯрои нозирони Бонк

10.1. Шӯрои нозирони Бонк барои муайян намудани самтҳои асосии фаъолияти Бонк ва назорати татбиқи он масъул буда, идоракунии онро назорат мекунад.

10.2. Шӯрои нозирони Бонк дорои ваколатҳои зерин мебошад:

- 1) муайян намудани ҳадафҳои фаъолияти Бонк ва дурнамои он;
- 2) даъвати Маҷлиси солона ва ғайринавбатии умумии саҳмдорон;
- 3) тасдиқи рӯзномаи Маҷлиси умумии саҳмдорон;
- 4) тасдиқи буҷети солона ва стратегия, нақшаҳои тижоратии Бонк;

- 5) муқаррар намудани стандартҳои идоракунии хавфҳо, муайян кардани пазириши хавф ва ҳадди ақали меъёрҳои мақбули дохилӣ;
- 6) ошкор намудани хавфҳои асосие, ки Бонк дучори онҳо мегардад ва муқаррар кардани ҳадди ҷоизии (пазириши) ин хавфҳо;
- 7) назорати тадбирҳои, ки мақоми иҷроияи Бонк барои ошкор, андозагирӣ, мониторинг ва назорати хавфҳо меандешад;
- 8) нигоҳдории низоми мувофиқу босамари назорати дохилӣ, инчунин мониторинги самарабахшии низоми назорати дохилии аз тарафи мақоми иҷроияи Бонк амалишаванда;
- 9) муқаррар намудани сиёсати дохилӣ ва сармоягузорӣ, низоми назорати дохилӣ, комплаенс (мувофиқа) ва меъёрҳои ахлоқӣ;
- 10) таъсиси мақоми иҷроияи Бонк, тасдиқи низомномаи он ва пеш аз мӯҳлат қатъ намудани ваколатҳои он;
- 11) ба вазифа таъин ва аз вазифа озод кардани Раиси Раёсати Бонк;
- 12) маъқул донистани ба вазифа таъин (интиҳоб) ва аз вазифа озод намудани аъзои мақоми иҷроия ва кормандони роҳбарикунандаи Бонк бо пешниҳоди раиси Раёсати Бонк, ба истиснои роҳбар ва сармуҳосиби филиали Бонк;
- 13) тасдиқи сохтори ташкилӣ;
- 14) таъини роҳбари сохтори аудити дохилӣ (сараудитор) ва роҳбари сохтори идоракунии хавфҳои Бонк;
- 15) тасдиқи низомномаҳои воҳидҳои сохтории ба Шӯрои нозирон зертобеъ;
- 16) муайян кардани шартҳо ва андозаи музди меҳнати раис, муовинони ӯ, аъзои раёсат, сараудитор ва роҳбари сохтори идоракунии хавфҳои Бонк ва сохтори мувофиқа;
- 17) муайян кардани шартҳо ва андозаи музди меҳнати кормандони Бонк бо назардошти пешниҳоди Раёсати бонк;
- 18) таъсис ва барҳамдиҳии филиалҳо, аз ҷумла Равзанаҳои бонкии исломӣ ва намояндагиҳои Бонк;
- 19) баррасии натиҷаҳои аудит ва санҷишҳои дохилию берунӣ.
- 20) тавсияҳо вобаста ба андозаи суди саҳмияҳо ва тартиби пардохти онҳо;
- 21) муайян намудани нархи (арзиши пулии) молу мулк, нархи паҳн кардан ва хариди коғазҳои қиматнок дар ҳолатҳои пешбинишудаи Қонун;

- 22) тасдиқи пешакии ҳисоботи солона, ҳисоботи солонаи муҳосибавӣ, аз он ҷумла ҳисобот оид ба даромад ва зарари (ҳисобҳои даромад ва зарари) Бонк, инчунин тақсими даромад ва зарари Бонк аз рӯи натиҷаи соли молиявӣ;
- 23) қабули қарор оид ба таъсис ва барҳамдиҳии Кумитаи хизматрасонии маблағгузориҳои исломӣ, интиҳоби узви Кумитаи хизматрасонии маблағгузориҳои исломӣ ва муайян намудани шартҳо ва андозаи подошпулии онҳо;
- 10.3. Ҳайати Шӯрои нозирони Бонк аз 5 нафар иборат аст. Аъзои Шӯрои нозирони Бонк танҳо шахси воқеӣ буда метавонад. Шӯрои нозирони Бонк метавонад аз ҳисоби шахсоне, ки дорои таҳсилоти олии буда, шахси аз нигоҳи касбӣ босалоҳият ва боэътимод мебошанд интиҳоб гардад. На камтар аз чор як ҳиссаи аъзои Шӯрои нозирон бояд дар низоми бонкӣ (ватанӣ ва ё хориҷӣ) таҷрибаи кории зиёда аз се сол дошта бошанд.
- 10.4. Аъзои Шӯрои нозирони Бонк ба мӯҳлати 4 сол аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмиядорон интиҳоб мегарданд. Аъзои Шӯрои нозирони Бонк метавонанд дар давраҳои минбаъдаи мӯҳлаташон баробар аз нав интиҳоб шаванд.
- 10.5. Аъзои Шӯрои нозирони Бонк наметавонанд:
- кормандони ягон ташкилоти қарзии молиявии дигар бошанд;
 - аъзои Шӯрои нозирон ё дорандаи ҳиссаи иштироки афзалиятноки дигар ташкилоти қарзии молиявӣ бошанд;
 - корманд, аз ҷумла корманди роҳбарикунандаи Бонк, ҷамъияти вобаста ва фаръии он бошанд, ба истиснои корманди ҷамъияти алоқаманди Бонк;
 - хизматчиҳои давлатӣ бошанд;
 - синнашон аз сӣ кам бошад.
- 10.6. Шӯрои нозирони Бонк аз байни аъзои худ раиси Шӯроро бо аксарияти овози шумораи умумии аъзои Шӯрои нозирони Бонк интиҳоб мекунад.
- 10.7. Раиси Шӯрои нозирони Бонк кори Шӯроро ба роҳ монда, маҷлиси Шӯрои нозиронро даъват менамояд ва ба он роҳбарӣ мекунад. Тартиби даъват намудан ва гузаронидани маҷлисҳои Шӯрои нозирони Бонк тибқи ҳуҷҷати дохилии Бонк муайян карда мешавад.
- 10.8. Дар набудани раиси Шӯрои нозирони Бонк вазифаҳои ӯро бо қарори Шӯрои нозирон яке аз аъзои Шӯрои нозирон иҷро

мекунад.

- 10.9. Ба аъзои Шӯрои нозирони Бонк дар давраи анҷом додани ўҳдадориҳояшон подоши меҳнат ва ҷуброни хароҷотҳои вобаста ба иҷрои вазифаи аъзои Шӯрои нозирон (хароҷотҳои сафари корӣ) пардохт карда мешавад. Андозаи ҷунин пардохтҳо бо қарори Маҷлиси умумии саҳмиядорон ва низомномаҳои дохилӣ муқаррар карда мешавад.
- 10.10. Барои пешбурди кори Шӯрои нозирон, дар Бонк кумитаҳои кори назди Шӯрои нозирон метавонанд таъсис дода шаванд, ки дар асоси низомномаҳои худ фаъолияти худро ба роҳ мемонанд.

11. Раёсати Бонк

- 11.1. Роҳбарии бевоситаи фаъолияти ҷории Бонк аз ҷониби мақоми дастаҷамъии иҷроияи он – Раёсати Бонк дар ҳаёти на камтар аз 3 (се) нафар амалӣ мегардад.
- 11.2. Раёсати Бонк аз ҷониби Шӯрои нозирони Бонк таъсис дода шуда, он барои иҷрои қарорҳои Шӯрои нозирон ва идоракунии амалиёти ҳаррӯзаи Бонк масъул буда, ваколатҳояш пеш аз мӯҳлат метавонад қатъ карда шавад.
- 11.3. Аъзои Раёсати Бонкро Шӯрои нозирон интихоб намуда, раиси Раёсати онро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд.
- 11.4. Муовинони Раиси Раёсат ва сармуҳосиби Бонкро Раиси Раёсати Бонк бо ҷонибдорӣ Шӯрои нозирони Бонк ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд.
- 11.5. Роҳбар ва сармуҳосиби филиал, аз ҷумла Равзанаҳои бонкии исломӣ ва намояндагӣҳои Бонк аз ҷониби раиси Раёсати Бонк ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд.
- 11.6. Кормандони роҳбарикунандаи Бонк бо розигии Бонки миллии Тоҷикистон баъди аз санҷиши таҳассусӣ гузаштани онҳо ба вазифа таъин карда мешаванд.
- 11.7. Кормандони роҳбарикунандаи Бонк бояд ба талаботҳои зерин ҷавобгӯ бошанд:
- дорои таҳсилоти олии иқтисодӣ ва собиқаи кори на камтар аз панҷсола аз рӯи ихтисос дар низоми бонкӣ, ки на камтар аз се соли онро собиқа дар вазифаҳои роҳбар ё муовини роҳбари воҳидҳои сохтории иқтисодӣ ташкил диҳад - барои аъзои Раёсат, раис, муовини ӯ, сармуҳосиб;
 - дорои таҳсилоти олии иқтисодӣ ва собиқаи кори на камтар

аз сесола аз рӯи ихтисос дар сохторҳои иқтисодии низоми бонкӣ ё таҳсилоти дигари олӣ ва собиқаи кории на камтар аз даҳсола дар сохторҳои иқтисодии низоми бонкӣ - барои роҳбар ва сармуҳосиби филиал;

- шаҳси аз нигоҳи касбӣ босалоҳият ва боэътимод бошанд;
- оид ба қонунгузорию соҳаи бонкӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон дониши кофӣ дошта бошанд;
- аъзои мақоми идоракунии, иҷроия ва ё корманди дигар ташкилоти қарзии молиявӣ набошанд;
- дар ҳамин Бонк пурра ва дар як вазифа кор кунанд;
- дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ кунанд.

11.8. Бонк ӯҳдадор аст, ки Бонки миллии Тоҷикистонро дар бораи аз вазифа озод кардани кормандони роҳбарикунанда на дертар аз се рӯзи баъди қабули қарори дахлдор хабардор намояд.

11.9. Раёсати Бонк дорои ваколатҳои зерин мебошад:

- татбиқи самтҳои асосии фаъолияти Бонк;
- таъмини риояи меъёрҳои идоракунии корпоративӣ ва талаботи идоракунии хавфҳои Бонк;
- таъмини сатҳи зарурии низоми идоракунии Бонк, ки масъулият, ваколат ва муносибатҳои байниҳамдигарии сохторҳои дохилӣ, шахсони мансабдор ва кормандони дигари Бонкро муқаррар менамояд;
- қабули қарор оид ба таъсиси марказҳои хизматрасонии бонкӣ ва воҳиди сайёр, тасдиқи низомномаҳои онҳо;
- ташкили низоми назорати дохилии Бонк, мониторинги мутобиқат ва самаранокии он, тасдиқи санадҳои меъёрий-ҳуқуқии дохилӣ

11.10. Ҷаласаи Раёсати Бонк салоҳиятдор ба ҳисоб меравад, агар дар он аз нисф зиёди аъзои Раёсати Бонк иштирок дошта бошанд.

Қарорҳо бо аксарияти овозҳо қабул карда мешаванд. Дар ҳолати баробар будани овозҳо овози Раиси Раёсат ҳалкунанда мебошад.

11.11. Аъзои Раёсати Бонк ҳангоми татбиқи ҳуқуқҳои худ ва иҷрои ӯҳдадориҳо бояд ба манфиати Бонк амал намоянд, ҳуқуқҳои худ ва иҷрои ӯҳдадориҳоро дар муносибат ба Бонк ва шахсиядори он софдилона ва бошуурона амалӣ намоянд. Онҳо дар назди Бонк ва шахсиядори он барои зараре, ки аз амали (беамалии) гунаҳкоронашон ба Бонк ва шахсиядори он расидааст, масъулият доранд.

11.12. Қатъ шудани ваколати аъзои Раёсати Бонк, оқибати сабуқдӯш шудан аз вазифаи дар Бонк ишғолкардаи онҳоро оварда намерасонад, ба истиснои Раиси Раёсат ва муовинони ӯ. Аз вазифаи дар Бонк ишғолкарда сабуқдӯш шудан маънои аз аъзогии Раёсати Бонк маҳрум шуданро дорад.

11.13. Раиси Раёсати Бонк ваколатҳои зеринро ба зимма дорад:

- 1) аз номи Бонк бе ваколатнома баромад карда, онро дар муносибат бо мақомоти давлатӣ ва ғайридавлатӣ намояндагӣ мекунад, шартномаҳо мебандад;
- 2) барои ҳуқуқи намояндагӣ аз номи Бонк ваколатнома диҳад;
- 3) тибқи ваколатҳои худ маблағи пулӣ ва дигар маблағҳои моддии Бонкро ихтиёрдорӣ намояд;
- 4) кормандони Бонкро ба кор қабул мекунад, аз кор озод менамояд, ҷойивазкунӣ ва ба онҳо муҷозот татбиқ мекунад;
- 5) директор ва сармуҳосиби филиали Бонкро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод мекунад;
- 6) дар ҷаласаҳои Раёсати Бонк раисӣ мекунад;
- 7) ба қарорҳо ва протоколҳои маҷлисиҳои Раёсати Бонк имзо гузорад;
- 8) вазифаҳоро дар байни муовинон тақсим мекунад;
- 9) фармону амрҳо медиҳад, ки иҷрояшон барои кормандони Бонк ҳатмӣ мебошад;
- 10) ба баррасии мақомотҳои идоракунии Бонк оид ба муаммалкунии фаъолияти хоҷагӣ ва молиявӣ иҷтисодӣ пешниҳодҳо намояд;
- 11) ҳуҷҷатҳоро имзо ва роҳнамоӣ намояд;
- 12) масоили кушодани суратҳисобҳо дар бонкҳоро пешбари мекунад;
- 13) аз роҳбарони қисмҳои сохтории Бонк (мутахассисон) гирифтани маълумот ва ҳуҷҷатҳое, ки барои иҷрои уҳдадориҳои вазифавӣ худ зараранд;
- 14) барои фаъолияти Бонк пурра масъул мебошад;
- 15) масъалаҳои дигари фаъолияти Бонкро, ки ба салоҳияти Раёсат, Шӯрои нозирон ва Маҷлиси умумии саҳмиядорони Бонк тааллуқ надоранд, баррасӣ мекунад.

Дар ҳолати набудани Раиси Раёсати Бонк вазифаҳои ӯро яке аз муовинони ӯ, ки бо қарори Шӯрои нозирони Бонк таъин карда мешавад, иҷро мекунад.

11.14. Корманди роҳбарикунандаи Бонк ҳангоми ба вазифа интиҳоб ё

таъин шудан ва минбаъд ҳар сол бояд бо таври хаттӣ ба Шӯрои нозирони Бонк оид ба ҳар гуна манфиатҳои шахсии молиявии бевосита ё бавоситаи худ, аъзои оила ва шахсони дигаре, ки бо ӯ хоҷагии умумӣ доранд маълумот диҳад.

Ҳангоми аз ҷониби Шӯрои нозирони Бонк ё мақоми дигари ваколатдори он баррасӣ гардидани масъалаи вобаста ба манфиатҳои шахсии молиявии корманди роҳбарикунанда ӯ ҳуқуқ дорад дар чунин баррасӣ иштирок намояд.

11.15. Дар рафти фаъолияти худ Раёсати Бонк барои иҷрои амалҳои зерин масъул мебошад:

- омода намудани пешниҳодҳо (ҳисоботҳо) вобаста ба масъалаҳои сохтори ташкилии Бонк, самаранокии сохтор ва баррасии ҳисобот оиди мониторинги самаранокии сохтори ташкилии Бонк, пешниҳоди ҳисобот дар ин бора ба Шӯрои нозирон;
- таҳия ва барои тасдиқ пешниҳод намудани лоиҳаи стратегияи Бонк, таҳияи ҳисобот ва баррасии иҷрои он;
- таҳия ва барои тасдиқ пешниҳод намудани лоиҳаи буҷети (нақшаи) молиявии Бонк, таҳияи ҳисоботи ҷорӣ ва баррасии иҷрои он, пешниҳоди ҳисобот дар ин бора ба Шӯрои нозирон;
- таҳия ва барои тасдиқ пешниҳод намудани лоиҳаи ҳуҷҷати дохилӣ оид ба тартиби ба таври махфӣ аз тарафи кормандони Бонк хабар додани маълумот дар бораи қоидавайронкуниҳое, ки ба фаъолияти Бонк алоқаманд мебошанд; мониторинги самаранокии иҷроиши тартиби қабулшуда, таҳия ва пешниҳоди ҳисобот дар ин бора ба Шӯрои нозирон;
- таҳия ва барои тасдиқ пешниҳод намудани лоиҳаи ҳуҷҷати дохилӣ, ки тартиби ба Шӯрои нозирони Бонк пешниҳод кардани иттилооти идоракуниро оид ба фаъолияти Бонк ва сохторҳои он муайян мекунад ва баррасии маълумоти идоракуни оид ба вазъи ҷории бозор ва иқтисодиёт, профили хавфҳо, намуд ва сатҳи мураккабии фаъолияти Бонк, таҳия ва пешниҳоди ҳисобот дар ин бора ба Шӯрои нозирон;
- таҳияи ҳисобот оид ба мувофиқати фаъолияти Бонк бо стратегия, сиёсат ва дигар санадҳои меъёрии дохилӣ, ноил шудани Раёсати Бонк ба мақсадҳое, ки дар стратегия муқаррар гардидаанд, бо қайд кардани монеаҳои барои

ноилшавии онҳо вучуддошта, таҳия ва пешниҳоди ҳисобот дар ин бора ба Шӯрои нозирон;

- ошкор кардан, андозагирӣ, баҳогузорӣ ва мониторинги доимии самаранокии идоракунии хавфҳои хоси Бонк, вазъ ва кифоятии моделҳо ва низомҳои дохилии иттилоотӣ барои идоракунии Бонк ва хавфҳои он, ва дар ҳолати зарурат тақмили онҳо;
- саривақтӣ, мукамал ва босифат бартараф намудани қоидавайронкунӣ ва камбудӣҳое, ки аз ҷониби сохторҳои хавфи комплаенс (мувофиқа), назорати дохилӣ, аудити дохилӣ, беруна ва мақоми ваколатдор ошкор шудаанд;
- ташкили низоми назорати дохилӣ барои имконияти аз ҷониби Раёсати Бонк саривақт ошкор кардани амалиётҳои нодуруст, ғайримукамал ё манъшуда, камбудӣҳо дар фаъолият ҷиҳати таъмини нигоҳдории дороиҳо, хатоҳо дар таҳияи ҳисоботҳои молиявӣ, вайрон кардани талаботи санадҳои меъёрии дохилии Бонк ва қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешгирии барҳӯрди манфиатҳо ва суиистифодаи дохилӣ ва қаллобӣ, таҳия ва пешниҳоди ҳисобот дар ин бора ба Шӯрои нозирон;
- ташкили низоми ҳисоботи молиявӣ бо мақсади инъикоси баҳогузориҳои мукамал, дақиқ ва саҳеҳи вазъи молиявии Бонк, назорат ва мониторинги пешниҳоди ҳисоботҳои молиявӣ ба мақоми ваколатдор;
- таҳияи чорабиниҳо оид ба беҳбудии фаъолияти Бонк ва таъмини сатҳи устувор ва самарабахши даромаднокии молиявии он, таҳия ва пешниҳоди ҳисобот дар ин бора ба Шӯрои нозирон;
- пешбурди доимии мониторинг ва баҳогузориҳои мувофиқати сиёсатҳо ва санадҳои меъёрии дохилии Бонк ба стратегия, вазъи ҷориҳои бозор ва иқтисодиёт, профили хавфҳо ва талаботи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, баррасии натиҷаҳои мониторинг ва баҳогузорӣ, таҳия ва пешниҳоди ҳисобот дар ин бора ба Шӯрои нозирон;
- ташкили кор дар самти баррасии муроҷиатҳои муштариён, ки дар раванди хизматрасонии Бонк ба вучуд меоянд;
- додани тавсияҳо ва пешниҳодҳо ба Шӯрои нозирон оид ба мукофотонидани кормандони роҳбарикунандаи Бонк.

12. Кумитаи хизматрасонии маблағгузории исломӣ

12.1. Кумитаи хизматрасонии маблағгузории исломӣ мақоми дастаҷамъӣ ва мустақил буда, бо мақсади таъмини мутобиқати фаъолияти Равзанаи бонкии исломии Бонк (минбаъд – Филиал) ба стандартҳои фаъолияти бонкии исломӣ мебошад.

12.2. Кумитаи хизматрасонии маблағгузории исломӣ бо қарори Шӯрои нозирони Бонк таъсис дода мешавад.

Кумитаи хизматрасонии маблағгузории исломӣ наметавонад аз 3 (се) нафар аъзо камтар иборат бошад.

Аъзоёни Кумитаи хизматрасонии маблағгузории исломӣ ба муҳлати 2 (ду) сол таъин карда мешаванд. Аъзои Кумитаи хизматрасонии маблағгузории исломӣ метавонанд дар давраҳои минбаъда аз нав таъин карда шаванд. Аъзои Шӯрои нозирон, роҳбари Бонк ва аъзои Раёсати Бонк наметавонад узви Кумитаи хизматрасонии маблағгузории исломӣ бошад. Аъзои Кумитаи хизматрасонии маблағгузории исломӣ танҳо шахси воқеӣ шуда метавонад. Аъзои Кумитаи хизматрасонии маблағгузории исломӣ ҳуқуқ дорад дар бораи аз ҳайати Кумита баромадан дар муддати на дертар аз як моҳ ба Шӯрои нозирон бо ариза мурочиат намояд. Ваколатҳои аъзои Кумитаи хизматрасонии маблағгузории исломӣ инчунин дар ҳолати имконнопазирии ҷисмонии иҷроиши уҳдадорихои худ (марг, эътирофи номаълум ғоиббуда, эълони вафотшуда, донистани ношоям) пеш аз муҳлат қатъ карда мешавад.

12.3. Кумитаи хизматрасонии маблағгузории исломӣ дорои ваколатҳои зерин мебошад:

- муайян кардани санадҳои дохилии Филиал ҷиҳати мутобиқат ба принципҳои маблағгузории исломӣ;
- тасдиқи ҳамаи маҳсулотҳои бонкии дар Филиал истифодашаванда;
- иштирок дар муайян намудани самтҳои асосии фаъолияти Филиал;
- муайян намудани механизми муносиб барои назорати амалиётҳои ҷорӣи Филиал, ҷиҳати мутобиқ будани он аз нигоҳи принципҳои маблағгузории исломӣ;
- таъмини ифшои маълумот оид ба мутобиқати амалиётҳои Филиал ба талаботи принципҳои маблағгузории исломӣ ҳангоми иҷрои ваколатҳои худ, дар ҳисоботи солонаи

молиявӣ;

- баррасии тамоми ҳолатҳои риоя нагардидани принципҳои маблағгузориҳои исломӣ пас аз ошкор шудан, баъдан огоҳ кардани Шӯрои нозирон оид ба он;
- баррасии маълумот оид ба номутобиқати ягон аҳд (маҳсулот) ё амалиёт ба принципҳои маблағгузориҳои исломӣ, ки аз ҷониби аудити дохилӣ ё нозирӣ мувофиқа (комплаенс) ошкор ва пешниҳод мегардад;
- доир ба номутобиқати ягон аҳд (маҳсулот) ё амалиёт ба принципҳои маблағгузориҳои исломӣ ба Шӯрои нозирон барои ислоҳ намудани он тавсия медиҳад ва дар сурати ислоҳнопазир будани он манъ намудани чунин аҳд (маҳсулот) ё амалиётро пешниҳод менамояд ё андешидани чораҳои ислоҳӣ ё рафъи ҳолати баамаломадаро ба Филиал маслиҳат медиҳад;
- хабар кардани Бонки миллии Тоҷикистон агар ҳолатҳои риоя накардани талаботи принципҳои маблағгузориҳои исломӣ ба таври зарурӣ ва самарабахш баррасӣ нагарданд, ё ягон чораи ислоҳ намудани онҳо аз тарафи Бонк андешида нашавад;
- додани машварат доир ба санадҳои меъёрии дохилии Бонк вобаста ба масъалаҳои принципҳои маблағгузориҳои исломӣ, ки аз ҷониби Шӯрои нозирон тасдиқ карда мешаванд;
- додани машварат ба кормандон ва тарафҳои алоқаманди Бонк доир ба принципҳои маблағгузориҳои исломӣ;
- дигар ваколатҳое, ки Шӯрои нозирон ба зиммаи он вогузор менамояд.

12.4. Кумитаи хизматрасонии маблағгузориҳои исломӣ ҳуқуқ дорад аз роҳбарияти Филиал маълумоти заруриро барои иҷрои ваколатҳои худ талаб намояд. Роҳбарияти Филиал оид ба пешниҳоди маълумоти нодуруст масъул мебошад. Агар маълумоти дархостшуда ба Кумитаи хизматрасонии маблағгузориҳои исломӣ пешниҳод нагардад, он гоҳ Кумитаи мазкур ба Шӯрои Нозирон барои андешидани чораҳои дахлдор муроҷиат менамояд;

13. Кумитаи аудит ва сараудити дохилӣ

13.1. Дар назди Шӯрои нозирони Бонк Кумитаи аудит дар ҳаёти 3 (се) нафар амал мекунад, ки онро Шӯрои нозирони Бонк таъсис

медихад.

Аъзои кумита ва Раиси он аз ҷониби Шӯрои нозирони Бонк ба мӯҳлати 4 сол интиҳоб карда мешаванд.

Раиси Шӯрои нозирон, Раиси Раёсат ё аъзои Раёсати Бонк аъзои Кумитаи аудит буда наметавонанд.

13.2. Кумитаи аудит дар назди Шӯрои нозирони Бонк амал карда, дорои ваколату ӯҳдадориҳои зерин мебошад:

- баррасии сиёсати Бонк дар самти аудити дохилӣ ва ҳисоботи молиявӣ;
- назорати таъмини пурра, дақиқ ва саҳеҳи ҳисобдорӣ, ҳисоботи молиявӣ ва ҳисоботи молиявии маҷмӯии Бонк;
- баррасӣ ва тавсияи қабули нақшаи солонаи аудит, қоидаҳои ҳисобдорӣю назорати онҳо ва идоракунии хавфҳо дар Бонк;
- додани тавсияҳо дар барои таъини аудитори берунии Бонк, подошпулӣ ва қатъи шартнома бо он;
- баррасии ҳисоботи аудитори берунӣ оид ба ҳисоботи молиявии Бонк ва ба Шӯрои нозирон хабар додани ҳар гуна камбудҳои ошкоршуда то аз ҷониби он маъқул донишгари ҳисоботи молиявӣ;
- додани тавсия ба Шӯрои нозирон оид ба сохтори аудити дохилӣ, номзадҳои сараудитори дохилӣ ва подошпулии ӯ;
- талаб кардани ҳисобот аз сараудитори дохилии Бонк;
- баррасии ҳисоботи аудити дохилӣ ва назорати аз тарафи мақоми иҷроия саривақт бартараф гардидани камбудҳои низоми назорати дохилӣ, инчунин дигар камбудҳои, ки аз ҷониби аудиторон ва воҳидҳои назораткунанда ошкор шудаанд;
- назорати мутобикати фаъолияти Бонк ба қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва пешниҳоди маълумот ба Шӯрои нозирон;
- баррасии ҳисоботи Бонк, ки ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод мешавад;
- гузориш оид ба ҳар гуна масъалаҳое, ки аз ҷониби Шӯрои нозирон дар назди Кумитаи аудит гузошта шудаанд;
- ҳар симоҳа пешниҳод намудани ҳисобот ба Шӯрои нозирон оид ба фаъолияти Кумитаи аудит, инчунин пешниҳоди тавсияҳо оид ба масъалаҳое, ки аз ҷониби Шӯрои нозирон дар назди Кумитаи аудит дар доираи ваколати он гузошта шудааст;

- баррасии амалиёт ва аҳдҳои Бонк дар заминаи нақшаҳое, ки Кумитаи аудит мутобиқи дархости Шӯрои нозирон, дархости саҳмдорони Бонк, ки беш аз 10 фоизи саҳмияҳои овоздиҳандаро (ҳиссаҳоро) соҳибанд, қабул кардааст, ё тавре ки инро оинномаи Бонк муқаррар кардааст;
- баррасии пешакӣ ва додани тавсия ба Шӯрои нозирони Бонк оид ба қарзҳо (кафолатҳо), ки маблағи онҳо аз 5 % сармояи танзимшаванда зиёд мебошанд;
- ҳар сол на камтар аз як маротиба пешниҳод намудани ҳисобот дар Маҷлиси умумии саҳмиядорон оид ба фаъолияти худ.

13.3. Дар рафти фаъолияти худ Кумитаи аудит барои иҷрои амалҳои зерин масъул мебошад:

- баррасии пешакии лоиҳаҳои ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ-меъёрии дохилӣ,
- баррасии пешакӣ ва барои тасдиқ пешниҳод намудани лоиҳаҳои сиёсати аудити дохилӣ ва кодекси ахлоқи аудитори дохилӣ; низомномаи Хадамоти аудити дохилӣ, аз ҷумла муайян намудани шумораи ҳайати кормандони аудити дохилӣ; таъмини кифоятии захираҳои Хадамоти аудити дохилӣ;
- баррасии пешакӣ ва барои тасдиқ пешниҳод намудани лоиҳаи нақшаи солони Хадамоти аудити дохилӣ;
- таъмин намудани ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии фаъолияти воҳиди сохтории аудити дохилӣ оид ба масъалаҳои аудити дохилӣ ва беруна бо Раёсати Бонк;
- таҳия ва барои тасдиқ пешниҳод намудани лоиҳаи сиёсат (тартиб) оид ба ҷалб намудани аудити беруна; таҳияи тавсияҳо оид ба таъинот, таъиноти такрорӣ ва дасткашӣ аз хизмати аудитори беруна ва хулосаи баҳогузорӣ ва таҳлили шартҳои шартнома бо аудитори беруна; ҳамоҳангсозӣ ва назорати раванди аудити берунаи солони ҳатмии ҳисоботи молиявӣ;
- баррасии пешакии санҷиш ва ҳисобот (ҳисоботи мухтасар) оид ба натиҷаҳои аудити дохилӣ;
- баррасии ҳисоботҳо оиди натиҷаҳои мониторинг ва назорати риояи сиёсат, низомномаҳо ва қоидаҳои дохилии Бонк аз тарафи Бонк ва кормандони он;
- ҷорӣ намудани тартиб, стандарт ва принципҳои аудити

дохилӣ дар Бонк, тафтиши ҷорӣ намудани онҳо ва баррасии натиҷаи санҷиши ин масъалаҳо;

- баррасии пешакии лоиҳаи буҷети (нақшаи) молиявии Бонк ва ҳисоботҳо оиди иҷроиши он;
- баррасии пешакии масъалаи тавсия ва таъин кардани (аз нав таъин ва аз вазифа озод кардани) роҳбари Хадамоти аудити дохилӣ;
- баррасии ҳисоботи Раёсати Бонк аз рӯи масъалаҳои самаранокӣ, тартиб ва раванди ҳисобдорӣ муҳосибавӣ;
- гузаронидани мониторинг ва назорат аз болои мукамалӣ, саҳеҳӣ ва саривақтии таҳия ва пешниҳод кардани ҳисоботи молиявӣ ва баррасии натиҷаҳои мониторинг;
- додани тавсияҳо ва пешниҳодҳо ба Шӯрои нозирон ва Раёсати Бонк нисбати масъалаҳои вобаста ба натиҷаҳои аудити фаъолияти сохторҳои Бонк, мониторинги фаъолияти Бонк;
- додани тавсияҳо барои мукофотонидани кормандони Хадамоти аудити дохилӣ, ва ғ.

13.4. Қарорҳои Кумитаи аудит бо аксарияти овози аъзои иштироқдошта қабул мешаванд.

Ҳангоми баробар будани миқдори овозҳо, овози Раиси Кумитаи аудит ҳалқунанда мебошад.

13.5. Дар Бонк бо мақсади пешбурди сиёсати Бонк дар самти аудити дохилӣ, назорати таъмини пурра, дақиқ ва саҳеҳи ҳисобдорӣ, ҳисоботи молиявӣ ва ҳисоботи молиявии маҷмӯи Бонк сохтори Хадамоти аудити дохилӣ амал мекунад, ки ба он сараудитори аудити дохилӣ роҳбарӣ мекунад.

13.6. Сараудитори Хадамоти аудити дохилӣ бо назардошти талаботи банди 14.1. Оинномаи мазкур аз ҷониби Шӯрои нозирони Бонк ба вазифа таъин карда мешавад.

14. Аудити Бонк

14.1. Бонк барои гузаронидани аудит танҳо аз рӯи рӯйхати ташкилотҳои аудиторие, ки Бонки миллии Тоҷикистон муайян ва нашр мекунад, ташкилоти аудиториро таъин менамояд.

14.2. Бонк наметавонад пайдарпай як ташкилоти аудиториро ба мӯҳлати зиёда аз 3 (се) сол аудитор таъин намояд.

14.3. Бонк дар мӯҳлати на дертар аз 30 (си) рӯзи баъди дастрасии

хулосаи аудиторӣ ва тавсияномаи ташкилоти аудиторӣ нусхаи онҳоро ба Бонки миллии Тоҷикистон ирсол менамояд.

Бонк ӯҳдадор аст, ки бо дарназардошти хулосаи аудиторӣ, ҳисоботи молиявии ислоҳшударо ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод намояд.

14.4. Санҷиши аудитори Бонк метавонад ҳар вақт аз рӯи талаби ҳар як саҳмиядори Бонк аз ҳисоби саҳмиядор гузаронида шавад.

14.5. Мутобиқи стандартҳои байналмилалӣ аудит ташкилоти аудиторӣ аудити Бонкро дар асоси назорати маҷмӯӣ анҷом медиҳад ва:

- дар мӯҳлати 3 моҳи баъди анҷоми соли молиявӣ дар бораи мукамалӣ, ҳолисӣ ва дурустии ҳисоботи молиявӣ хулосаи аудиторӣ ва назари аудиторӣ омода намуда, дар бораи вазъи молиявии Бонк ба Шӯрои нозирон маълумоти муфассал пешниҳод мекунад;
- ба Шӯрои нозирони Бонк ва Бонки миллии Тоҷикистон дар бораи низоми таснифи қарзҳо ва таъминнокии дороиҳои (аз ҷумла, қарзҳои) шубҳанок тибқи талаботи Бонки миллии Тоҷикистон, бо нишон додани камбудӣҳо назари ташкилоти аудиториро пешниҳод мекунад;
- ба ҳар як узви Шӯрои нозирони Бонк ва ба Бонки миллии Тоҷикистон дар бораи ҳар як амали корманди роҳбарикунанда, корманд ё намояндаи Бонк, ки аз нигоҳи он вайрон кардани талаботи ин Қонун ё ягон санади меъёрии ҳуқуқӣ мебошад хабар медиҳад;
- ба ҳар як узви Шӯрои нозирони Бонк ва ба Бонки миллии Тоҷикистон дар бораи ҳар як норасоӣ ё камбудии дар идоракунии ё амалиёти Бонк ошкоршуда, хабар медиҳад.
- дар риоя ва нигоҳдории қоидаҳои ташкили низоми дурусти ҳисобгирӣ ба Бонк кӯмак мерасонад;
- дар нигоҳдории низоми дурусти назорати молиявӣ ва идоракунии хавфҳо ба Бонк мадад расонида бо дархости Кумитаи аудити Бонк дар маҷлисҳои он иштирок менамояд.

15. Маҳдудияти якҷоя кор кардани хешовандони наздик

15.1. Дар вазифаи узви Шӯрои нозирон, раиси Раёсат ва муовинони ӯ, узви раёсат, сараудитор, сармуҳосиб ё хазинадори Бонк якҷоя кор кардани шахсоне, ки байни худ муносибати хешутаборӣ (зан

(шавҳар), фарзандон, падару модар, бародарон, хоҳарон, инчунин падару модар, бародарон, хоҳарон ва фарзандони зан (шавҳар), қудоҳо, келинҳо, домодҳо, бародарзодагон, хоҳарзодагон, набера, писархондкунанда, фарзандхондагон) дошта бошанд, манъ аст.

- 15.2. Дар Бонк якҷоя кор кардани шахсоне, ки байни худ тибқи талаботи банди 14.1. муносибати хешутаборӣ дошта бошанд ва агар кори онҳо ба итоату назорати бевоситаи ҳамдигарӣ алоқаманд бошад, манъ аст.

16. Ҳимояи манфиатҳои муштариён

- 16.1. Муносибати муштариён бо Бонк дар асоси шартнома сурат мегирад. Мӯҳлат ва меъёрҳои ғоизии қарзҳо, амонатҳо, пасандозҳо, инчунин ҳаққи хизмат аз ҷониби Бонк дар шартнома бо муштарӣ муқаррар карда мешаванд ва пеш аз оғози хизматрасонӣ ҳатман дар бораи хизматрасонии пешниҳодшаванда ва ҳаққи хизмат, меъёрҳои ғоизӣ ва дигар хароҷоти иловагӣ ба муштарӣ хабар дода мешавад.

Бонк ҳуқуқ надорад меъёрҳои ғоизии қарзҳои додашуда, амонатҳо, пасандозҳо, ҳаққи хизмат ва мӯҳлати амали шартномаҳои бо муштариён басташударо якҷониба тағйир диҳад, ба истиснои ҳолатҳое, ки дар шартномаи бо муштариён басташуда пешбинӣ гардида бошад.

- 16.2. Дар сурати дер ё нодуруст ба суратҳисоби муштарии худ гузаронидан ё аз он хориҷ кардани маблағҳои пулӣ, Бонк бояд барои ҳар рӯзи таъхир аз рӯи маблағи мӯҳлати пардохташ батаъхирарфта мувофиқ ба меъёри бозтамвили Бонки миллии Тоҷикистон ҷарима диҳад.

- 16.3. Бонк ӯҳдадор аст ҳисоботи молиявӣ ва маълумот оид ба фаъолият ва хизматрасониҳо, сохтори моликият (саҳмиядорон ё иштирокчиён, манфиатдорони ниҳой), сохтори ташкилӣ ва идоракунӣ, риояи меъёрҳои мақбул, шахсони вобастаи Бонк ва Хулосаи аудитории соли гузаштaro ба муштариён ифшо намояд.

17. Махфияти муносибатҳои байни Бонк ва муштариён

- 17.1. Бонк ҳангоми хизматрасонӣ ва муносибат бо муштарӣ махфияти амалиёт, суратҳисобҳо ва пасандозҳои муштариёну муросилони худро кафолат медиҳад. Маълумот дар бораи фаъолият ва ҳолати

молиявии муштарӣ, ки ба Бонк ҳангоми хизматрасонӣ ва муносибат бо муштарӣ маълум шудааст ва ошкор кардани он мумкин аст ба муштарӣ зиёни моддӣ ё маънавӣ расонад, сирри бонкӣ мебошад.

Маълумоти зерин сирри бонкӣ маҳсуб мешавад:

- дар бораи мавҷудияти суратҳисобҳои бонкӣ, соҳибони онҳо, дар бораи маблағҳои пулии дар онҳо мавҷуда ва амалиёти бо ин суратҳисобҳо иҷрошаванда;
- дар бораи интиқоли маблағҳои пулӣ аз тарафи шахсони воқеӣ ва дар бораи фиристонандагони (гирандагони) онҳо;
- дар бораи маблағҳои пулӣ ва ашёи қиматбаҳои муштарӣ, ки дар Бонк нигоҳ дошта мешаванд.

17.2. Маълумоте, ки ба сирри бонкӣ мансуб мебошад, танҳо ба шахсони зерин дода мешавад:

- ба соҳиби суратҳисоби бонкӣ ва соҳиби ашёи қиматбаҳо ё намояндаи онҳо;
- ба фиристонандагон ва гирандагони интиқолҳои пулӣ;
- ба Бонки миллии Тоҷикистон бо талаби он;
- ба Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба аудити муштарии Бонк дар қисми хизматрасонии маблағҳои буҷети давлатӣ, фондҳои давлатӣ ва қарзи давлатӣ дар асоси мактуби раиси Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ба судҳо - дар асоси қарори (таъиноти) суд (судя);
- ба иҷроҷии мақомоти иҷро дар асоси қарори иҷроҷии мақомоти иҷро вобаста ба ҳуҷҷати иҷро;
- ба бюрои таърихи қарз мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таърихи қарз»;
- ба мақомоти таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ аз рӯи парвандаҳои ҷиноятӣ нисбат ба муштарии Бонк - дар асоси қарори (таъиноти) суд (судя) мутобиқи Кодекси муурофиавии ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ба мақомоти андоз аз рӯи масъалаҳои пардохти андози шахсони ҳуқуқӣ дар асоси мактуби роҳбари мақоми андоз бо пешниҳоди нусхаи фармони мақоми андоз оид ба санҷиши онҳо, агар ин бо Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуда бошад.

Муқаррароти мазкур дар ҳолати бо сабабҳои гуногун қатъ гардидани муносибатҳо байни муштарӣ ва Бонк низ эътибори ҳудро гум намекунанд.

- 17.3. Маълумот дар бораи сирри бонкӣ дар сурати вафоти муштарӣ дода мешавад:
- ба шахсоне, ки аз тарафи муштарӣ дар васиятнома зикр шудаанд;
 - ба судҳо, идораҳои нотариалӣ ва муассисаҳои консулгарии хориҷӣ аз рӯи парвандаҳои меросии муштарии фавтида.
- Ифшои сирри бонкӣ бе риояи шартҳои дар банди мазкур муқарраршуда манъ аст, ба истиснои ҳолатҳои пешбинишудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти бонкӣ”.
- 17.4. Маблағҳои дар суратҳисобҳои бонкӣ ё маблағҳо ва дороиҳои дигари дар Бонк нигоҳдошташаванда дар асоси қарори (таъиноти) суд (судя), қарори иҷроии мақомоти иҷро вобаста ба ҳуҷҷати иҷро ҳаёс карда мешаванд.
- 17.5. Ҳангоми ҳаёс намудани маблағҳои пулии дар суратҳисобҳои бонкӣ буда, Бонк фавран амалиёти додани онро дар доираи маблағе, ки ҳаёс карда шудааст, қатъ мекунад. Ҳангоми ҳаёс намудани ашёи қиматбаҳои дигаре, ки дар Бонк нигоҳ дошта мешаванд, Бонк додани онҳоро ба соҳибонаш қатъ менамояд.
- 17.6. Аз ҷониби кормандони роҳбарикунанда, кормандон ва намоёндагони амалкунанда ё собиқи Бонк пешниҳод намудани сирри бонкӣ ба шахсони сеюм, ошкор кардан ё додани имконият барои таҳлили он манъ аст, ба истиснои ҳолатҳое, ки мувофиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шудаанд.

18. Баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ

- 18.1. Баҳисобгирии муҳосибӣ дар Бонк мутобиқи қоидаҳои муқаррарнамудаи Бонки миллии Тоҷикистон ба амал бароварда мешавад.
- Бонк ҳисоботи оморӣ ва дигар ҳисоботро бо тартибе, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, ба роҳ мемонад.
- 18.2. Қоидаҳои ҳисобдорӣ, феҳрист, намуд, тартиби таҳия ва мӯҳлати пешниҳоди ҳисоботи молиявиро Бонки миллии Тоҷикистон бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии худ муайян менамояд.
- Бонк ӯҳдадораст ба Бонки миллии Тоҷикистон дар баробари ҳисоботи молиявӣ, инчунин маълумоти зеринро пешниҳод намояд:
- оид ба дороиҳо ва ӯҳдадориҳо;

- оид ба риояи меъёрҳои мақбул;
 - оид ба суратҳисобҳо ва нишондиҳандаҳои молиявӣ;
 - ҳисоботи омори дар алоҳидагӣ ва дар шакли маҷмӯӣ;
 - дигар иттилооти зарурӣ, ки Бонки миллии Тоҷикистон талаб мекунад.
- 18.3. Бонк бояд сиёсат, қоидаҳо ва низоми ҳисобдорӣ дохилии худро ба қоидаҳои муқаррарнамудаи Бонки миллии Тоҷикистон мувофиқ намояд.
- 18.4. Ҳисоботи молиявии солонаи Бонк, ки аз аудит гузаштааст, аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмдорони Бонк тасдиқ карда мешавад.
- Нусхаи ҳисоботи молиявии солона, аз ҷумла ҳисоботи молиявии маҷмӯии солонаи Бонк, ки аз аудит гузаштааст, на дертар аз чор моҳи баъди анҷоми соли молиявӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад.
- 18.5. Бонк ҳисоботи молиявии солонаи худ, аз ҷумла ҳисоботи молиявии маҷмӯии солонро, ки аз аудит гузаштааст, дар мӯҳлати на дертар аз 1 (як) моҳ баъди гирифтани хулосаи аудиторӣ дар на камтар аз 2 (ду) рӯзномаи ҷумҳуриявӣ нашр менамояд.
- Бонк дар дастгоҳи марказӣ ва филиалҳои худ нусхаи ҳисоботи молиявии солонаи худро, ки аз аудит гузаштааст ва рӯйхати аъзои Шӯрои назирони ҳешро дар ҷойи ба муштариён намоён бояд ба намоиш гузорад.
- 18.6. Соли молиявии Бонк 1 январ оғоз ёфта, 31 декабр ба охир мерасад.

19. Нигоҳдории ҳуҷҷатҳо ва сабтҳо

- 19.1. Бонк бояд ҳуҷҷатҳои зеринро ҳифз намояд:
- 1) шартнома ва қарор дар бораи таъсиси Бонк;
 - 2) Оинномаи Бонк, Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии Бонк; иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар иҷозатномаҳо;
 - 3) ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ҳуқуқи Бонк ба молу мулк, ки дар тавозуни он мебошад;
 - 4) ҳуҷҷатҳои дохилии Бонк;
 - 5) низомномаи филиалҳо ва намоёндагӣҳои Бонк;
 - 6) ҳисоботҳои солона;

- 7) эълонияҳои эмиссия, ҳисоботи семоҳаи эмитент ва дигар ҳуҷҷатҳои дорои иттилооте, ки бояд нашр гарданд ё бо усули дигар мутобиқи қонунгузорӣ ошкор карда шаванд;
- 8) ҳуҷҷатҳои баҳисобгирии муҳосибавӣ;
- 9) ҳуҷҷатҳои ҳисоботдиҳии муҳосибавӣ;
- 10) Протоколҳо ва қарорҳои Маҷлиси умумии саҳмиядорон, маҷлисҳои Шӯрои нозирон ва мақомоти иҷроияи Бонк;
- 11) бюллетенҳои овоздиҳӣ, инчунин ваколатномаҳо (нусхаи ваколатномаҳо) барои иштирок дар Маҷлиси умумии саҳмиядорон;
- 12) ҳисоботи нархгузори мустақил;
- 13) рӯйхати шахсони бонуфузи Бонк;
- 14) рӯйхати шахсони дорои ҳуқуқи иштирок дар Маҷлиси умумии саҳмиядорон, дорои ҳуқуқи гирифтани суди саҳмияҳо, инчунин дигар рӯйхатҳое, ки Бонк барои татбиқи ҳуқуқҳои саҳмиядорон таҳия менамояд;
- 15) ҳулосаи Кумитаи аудит, аудитори Бонк;
- 16) маводҳое, ки ба аҳдҳои калон ва аҳдҳое, ки дар бастанӣ онҳо манфиати шахсони дар Қонун пешбинигардида вучуд доранд;
- 17) дигар ҳуҷҷатҳои пешбиниамудаи қонунгузорӣ.

Бонк ҳуҷҷатҳои пешбиниамудаи банди мазкурро дар маҳалли ҷойгиршавиаш тибқи тартиб ва мӯҳлати муқаррарнамудаи мақомоти ваколатдор ҳифз менамояд.

19.2. Бонк ҳуҷҷатҳо ва сабтҳои зеринро аз рӯи ҳар як аҳд ба мӯҳлати на кам аз панҷ сол нигоҳ медорад:

- маълумоти мушаххасшуда оид ба муштарӣ;
- дархост ва ҳамаи ҳуҷҷатҳо оид ба аҳдҳо (аз ҷумла, созишномаҳои қарз ва кафолатҳои таъминшуда) ва қарорҳо дар бораи маъқул донишони онҳо;
- сабти аҳдҳо бо шарикон (аз ҷумла, кредитор, дебитор ва кафилон) ва ҳар гуна гувоҳиномаҳои дигари ҳуҷҷатӣ, ки барои маъқул донишони ин аҳдҳо асос шудааст;
- кушодани суратҳисобҳои бонкии онҳо;
- дигар ҳуҷҷатҳое, ки Бонки миллии Тоҷикистон бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии худ муқаррар кардааст.

Бонк метавонад ҳуҷҷатҳо ва сабтҳоро (китобҳои ҳисобдорӣ, ҳисобот, муросилот, интиқолҳои телеграфӣ, огоҳиномаҳо ва ғайра) дар шакли мухтасар (микрофилм, шаклҳои электронӣ ва

ғайра) ба ҷои нусхаи асл ба мӯҳлати муқарраркарда тавре нигоҳ дорад, ки низоми мувофиқ ва қоидаҳои пурра барқарорсозии маълумот дар ҳамон ҷой вучуд дошта бошанд. Ин гуна нусхаҳои мухтасар баробари нусхаи асл эътибор доранд.

- 19.3. Нобудкунии ҳуҷҷатҳо танҳо пас аз санҷиши гузаштани мӯҳлатҳои меъёрии ҳифзоти онҳо ва дар асоси санадҳои соқитсозии аз ҷониби мақоми дахлдор ба таври лозима таҳия ва мувофиқашуда иҷозат дода мешавад.

20. Ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Оиннома

- 20.1. Ворид намудани тағйиру иловаҳо ё тасдиқ намудани Оиннома дар таҳрири нав дар асоси қарори Маҷлиси умумии саҳмиядорон қабул карда мешавад.
- 20.2. Тағйиру иловаҳо ба Оиннома вобаста ба зиёд ё кам кардани сармояи оинномавии Бонк дар асоси қарори зиёд намудани сармояи оинномавии Бонк бо роҳи зиёд кардани арзиши номиналии саҳмияҳои бароварда ё паҳн намудани саҳмияҳои иловагӣ ё кам намудани он ки Маҷлиси умумии саҳмиядорон қабул намудааст, ворид карда мешаванд.

21. Азнавташкилдихии Бонк ва қатъ намудани фаъолияти он

- 21.1. Азнавташкилдихии (муттаҳидшавӣ, ҳамроҳшавӣ, тақсимшавӣ, ҷудошавӣ, табдилдихӣ) Бонк танҳо бо розигии пешакии Бонки миллии Тоҷикистон бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.
- 21.2. Бонк қабл аз азнавташкилдихӣ дар мӯҳлати на камтар аз 30 рӯз пеш дар ин бора ба Бонки миллии Тоҷикистон дархости пешакӣ фиристода, маълумоти заруриро ирсол мекунад.
- 21.3. Барҳамдихии Бонк мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи барҳамдихии ташкилотҳои қарзӣ” ба роҳ монда мешавад.

22. Муқаррароти хотимагӣ

- 22.1. Оинномаи мазкур аз лаҳзаи тасдиқ шуданаш мавриди амал қарор мегирад.